

**ХУЛОСАИ
ШЎРОИ ДИССЕРТАЦИОНИИ 6D.КОА – 050
ДАР НАЗДИ ДОНИШГОҲИ ТЕХНОЛОГИИ ТОЧИКИСТОН ОИД БА
ДАРЁФТИ ДАРАҶАИ ИЛМИИ НОМЗАДИ ИЛМ, ДОКТОРИ
ФАЛСАФА (PhD) – ДОКТОР АЗ РЎЙИ ИХТИСОС**

Парвандай аттестатсионии №_____
Қарори шўрои диссертационӣ аз 21.11.2023, №18.

Барои сазовор донистани Раҳимова Мунзиға Анваровна ба дараҷаи илмии номзади илмҳои техникий.

Диссертасия дар мавзӯи «Коркарди технологияи маҳсулоти ҳӯрокии функционалий аз растани лӯбиёғӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникий аз рўйи ихтисоси 05.18.01 – Технологияи коркард, нигоҳдорӣ ва коркарди ҳӯшагиҳо, лӯбиёғиҳо, маҳсулоти ғалладона, мевагию полезӣ ва ангурпарварӣ аз ҷониби Шўрои диссертационии 6D.КОА – 050-и назди Донишгоҳи технологийи Тоҷикистон (бо нишонии 734061, шаҳри Душанбе, Неъмат Қаробоев 63/3) 12 сентябри соли 2023 ба ҳимоя қабул карда шуд (Протокол №14 ҷаласаи Шўрои диссертационӣ).

Довталаби дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникий Раҳимова Мунзиға Анваровна. Кори диссертационӣ дар кафедраи технологияи истеҳсоли маҳсулоти ҳӯракаи Донишгоҳи технологийи Тоҷикистон иҷро гардидааст.

Роҳбари илмӣ:

Рашидов Наим Ҷалолович - доктори илмҳои кишоварзӣ, дотсент, муҳиди кафедраи агротехнология ва экологияи саноати Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осими дар шаҳри Хучанд.

Муқарризони расмӣ:

Абдуллоев Абдуманон - узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, доктори илмҳои биологӣ, профессор, муҳиди озмоишгоҳи “Биохимияи фотосинтез”-и Институти ботаника, физиология ва генетикаи растаниҳои АМИТ;

Минҳочов Сабриддин Назриддинович - номзади илмҳои техникий, дотсент, муҳиди кафедраи сифат ва бехатарии маҳсулоти гизоии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур, ба диссертасия тақризи мусбат доданд.

Муассисаи тақриздиҳанда – Пажуҳишгоҳи давлатии илмӣ-

тадқиқотии “Физо”-и Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар хулосаи мусбии додашудаи муассиса, ки аз ҷониби муқарриз Азонов Ҷ.А., доктори илмҳои тиб, мушовири калони илмии Пажуҳишгоҳи давлатии илмӣ-тадқиқотии “Физо”-и Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон имзо шудааст, қайд шудааст, ки диссертатсия тадқиқоти мустақилона, эҷодкорона ва анҷомёфтаи илмӣ буда, дар мавзӯи мубрами аз нигоҳи назариявӣ ва амалӣ муҳим анҷом дода шуда ва дорои навғонии илмӣ мебошад, довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ 12 интишороти илмӣ оид ба мавзӯи диссертатсия, аз он ҷумла 3 мақолаҳои илмӣ, ки дар маҷаллаҳои тақризшаванд ҷоп шудаанд, ва 8 мақола дар маводҳои конференсияҳои байналдомилалӣ ва дигар нашриётҳо, 1 нахустпатенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дорад.

Мӯҳтавои асосии диссертатсия дар интишороти зерин дарҷ гардидаанд:

**Мақолаҳое, ки дар нашрияҳои эътирофгардидаи КОА-и назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоп шудаанд:**

[M-1] Раҳимова М.А. Использование концентрата из биоБработанной фасоли в кисломолочном продукте / Раҳимова М.А., Рашидов Н.Д., Тошходжаев Н.А. // Вестник Алматинского технологического университета: – Алматы 2023.– №2 (140)- с.177-186. ISSN 2304-5682, ISSN online 2710-0839

[M-2] Раҳимова М.А. Концентрати лӯбиё барои наҳории хушки функционалӣ / Рашидов Н.Ч., Раҳимова М.А. // Паёми Доnihшоҳи технологии Тоҷикистон: – Душанбе 2022.– №4/II (51)- с.34-39. ISSN 2707-8000

[M-3] Раҳимова М.А. Маҳсулоти функционалии серғизо барои хӯроквории умум ва қӯдакон аз растании лӯбиё/ Раҳимова М.А. // Паёми Доnihшоҳи технологии Тоҷикистон: – Душанбе 2022.– №2(49).- с.79-83. ISSN 2707-8000

Мақолаҳое, ки дар дигар нашрияҳо ҷоп шудаанд:

[M-4] Раҳимова М.А., Ӯлмасова Ф.М. Мисли бо иловай концентрати лӯбиё – маҳсулоти функционалии замонавӣ.// Амнияти озуқаворӣ: - Душанбе 2023. - №4-6 (79) – с. 23-24

[M-7] Rahimova M.A. Bread with the addition of bean concentrate - product of functional nutrition [Research article] / The scientific heritage, Vol 1 #84 (2022), Budapest, Kossuth Lajos utca 84, 1204 ISSN 9215 – 0365, web: www.tsh-journal.com

Дар маводҳои конференсияҳои байналмилалӣ ва ҷумҳурияйӣ

[M-5] Раҳимова М.А., Ҷалилова С.П Мюсли-батончик бо иловай концентрати лӯбиё – маҳсулоти функционалии ғизонок // ДПДТХ, Конференсияи илмӣ-амалии вилоятӣ бахшида ба “Бистсолагии омӯзиш ба рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф”, “Солҳои рушди саноат” ва “Рӯзи илми тоҷик”. - Хуҷанд, 2023.- 56-62

[M-6] Раҳимова М.А. Муаммои норасогии сафеда ва роҳҳои ҳалли он // ДПДТХ, конференсияи илмӣ – амалӣ “Муаммоҳои саноатикунонии комплекси агросаноатӣ дар шароити муосир”, бахшида ба 30-солагии Ичлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва “Солҳои рушди саноат”, - Хуҷанд, 2022. - С. 124-127

[M-8] Рашидов Н.Ҷ., Раҳимова М.А. Истеҳсоли маҳсулотҳои ҳӯроки функционалий аз растани лӯбиёгӣ [Матн] // Сборник научных статей/ материалы международной научно-практической конференции «Адаптация сельскохозяйственной отрасли к изменению климата и пути их решения», посвященный к 30-леию Государственной независимости Республики Таджикистана и 90-летию со дня основания Таджикского Аграрного университета им.Ш.Шотемур. - Душанбе. – 2021. - С. 173-175.

[M-9] Рашидов Н.Ҷ, Раҳимова М.А. Маҳсулоти рақобатнокӣ маҳаллӣ бо истифодаи концентрати лӯбиё барои хуриши бачагон [Матн] // ДПДТХ, конференсияи илмӣ – амалии омӯзгорон, доктарантон, PhD, магистрантонва донишҷӯён бахшида ба эълон гардидани солҳои 2020-2040 “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф”, “Солҳои рушди саноат” ва “Рӯзи илми тоҷик”, - Хуҷанд, 2022. - С. 229-236

[M-10] Раҳимова М.А., Комилова Д.А. Таҳлили ҳангоманоки сифати нони гандумин бо иловай концентрати лӯбиё [Матн] // ДПДТТ, конференсияи илмӣ – амалии омӯзгорон, доктарантон PhD, магистрантон ва донишҷӯён дар мавзӯи “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф”, ш.Хуҷанд, 5 майи соли 2021

[M-11] Раҳимова М.А., Комилова Д.А. Коркарди технологияи концентрат аз донаҳои лӯбиёи маҳаллӣ [Матн] // Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ - амалӣ дар мавзӯи “Амалигардонии саноатикунонии босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҳамчун ҳадафи чоруми стратегияи миллӣ: проблемаҳо ва роҳҳои ҳалли он”, ш.Душанбе, Н.Қаробоев 63/3. 23-24 апрели соли 2021. С.-26-30

[М-12] Раҳимова М.А., Комилова Д.А. Дурнамои истифодаи лӯбиё дар саноати хӯрока [Матн] // Донишгоҳи технологи Тоҷикистон, конференсияи ҷумхуриявии илмӣ - амалӣ дар мавзӯи “Амалигардонии саноати ҷононии босуръати Ҷумхурии Тоҷикистон ҳамчун ҳадафи чоруми стратегияи миллӣ: проблемаҳо ва роҳҳои ҳалли он”, ш.Душанбе, Н.Қаробоев 63/3. 23-24 апрели соли 2021. С.-23-25

Ба диссертатсия 3 тақриз ва ба автореферат 6 тақриз дода шудааст.

Хулосаи муқарризони расмӣ ва муассисаи пешбар шаҳодат медиҳад, ки натиҷаҳои бадастомада дар ин соҳаи илм дуруст ва саривақтӣ буда, маводи интишоршуда мувоғиқ ба раванди тадқиқот аст, кори диссертационии иҷрошуда дорои аҳамияти амалӣ мебошад.

Тақризи муқарризи расмӣ Абдуллоев А. - узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, доктори илмҳои биология, профессор, мудири озмоишгоҳи “Биохимияи фотосинтез”-и Институти ботаника, физиология ва генетикаи растаниҳои АМИТ, мусбӣ буда, эродҳои зерин дорад:

1. Лӯбиёи муқаррарӣ намуд ва навъҳои зиёдро дорад, дар диссертатсия мушаххасан намуд ва навъи он нишон дода нашудааст;
2. Коркарди статистикии маълумотҳои бадастомада нишон дода нашудааст.
3. Дар диссертатсия мутаассифона истиноди адабиёт аз корҳои олимони мамлакатҳои дури хориҷикишвар оварда нашудааст;
4. Нақшай қаҷхаттаи калибрченкуни муайянкуни микдори витамини С оварда нашудааст;
5. Муаллифи диссертатсия усулҳои муайян кардани таркиби витаминҳои В₁ ва В₂ –ро дар объектҳои тадқиқотӣ пешниҳод накардааст;
6. Аз тарафи муаллиф беҳтар мешуд, намудҳо ва микдори аминокислотаҳо дар таркиби сафедаи объекти тадқиқотӣ муайян карда шавад;
7. Дар диссертатсия танҳо таркиби химиявии нон бо иловаи 20% концентрати лӯбиё ва нони назоратӣ нишон дода шуда, таркиби химиявии боқимонда намунаҳо (бо иловаи 10%, 30% ва 40%) оварда нашудааст.

Тақризи оппоненти расмӣ Минҳочов Сабриддин Назриддинович - номзади илмҳои техникӣ, дотсент, мудири кафедраи сифат ва бехатарии

маҳсулоти ғизоии Донишгоҳи агарию Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур мусбӣ буда, эродҳои зеринро дар бар мегирад:

1. Дар кори диссертационӣ ҳисоби технологияи таҷхизоти истифодашуда оварда нашудааст.
2. Дар ҷадвалҳои 3.2.1.саҳ.77, ҷадвали 3.2.2 саҳ.78 маълумотҳо оид ба миқдори сулфур ва карбон оварда шудааст, лекин сабаби овардани ин маълумотҳо қайд нашудааст.
3. Дар диаграммаи 3.2.1. саҳ.79 воҳиди нишондиҳандаҳои овардашуда қайд нашудааст.
4. Ҳосиятҳои реологии ҳамаи намунаҳои нони функционалий омӯхта нашудааст.
5. Беҳтар мешуд, барои тасдиқи хусусияти функционалии маҳсулоти коркардшуда арзиши биологӣ низ ҳисоб карда шавад.
6. Дар матни диссертатсия ва автореферати кори иҷрошуда ба ҳатогиҳои техникий ва усулибӣ роҳ дода шудааст.

Тақризи муассисаи пешбар (муассисаи тақриздиҳанда) мусбӣ мебошад. Тақриз эродҳои зерин дорад:

1. Унвонҷӯ дар рафти иҷрои диссертатсия коркарди статистикии натиҷаҳои бадастомадаро нишон надодааст.
2. Дар тадқиқот сабаби интиҳоби танҳо як навъи лӯбиё мушахҳас оварда нашудааст.
3. Унвонҷӯ дар вақти иҷроиши кори диссертационӣ аз корҳои олимони хориҷӣ ниҳоят кам истифода бурдааст.
4. Таъсири ғояҳои гуногуни иловайи концентрати лӯбиё ба нон пурра тадқиқ нашудааст.
5. Беҳтар мешуд, таъсири концентрати лӯбиё ҳамчун компоненти функционалий дар дигар маҳсулотҳои ҳӯрокӣ тадқиқ карда шавад.

Ба автореферат 6 тақризи мусбӣ ворид гардид:

Тақризи д.и.т., профессори кафедраи фанҳои муҳандисии Донишгоҳи давлатии Ҳоруғ ба номи М. Назаршоев Аҳмадзода Баҳромҷон Раҷаб. Тақриз мусбӣ буда, чунин эродҳо дорад:

1. Аз автореферат нофаҳмо аст, ки нақшай технологияи истеҳсоли нони гандкмин бо истифодаи концентрати лӯбиё, ки дар саҳифаи 17, расми 5 оварда шудааст, чӣ бартарӣ аз технологияи анъанавӣ ё амалкунанда дорад.
2. Дар коркарди натиҷаҳои таҷрибавӣ қадом усул истифода карда шудааст?

Тақризи декани факултети илмҳои табиии филиали Донишгоҳи давлатии Москва дар ш.Душанбе, н.и.х., дотсент Акбарова М.М. Тақриз мусбӣ буда, эродҳои зерин дорад:

1. Дар кор нишон дода нашудааст, ки аз руи параметрҳои физикию химиявии маҳсулоти тайёр чи чиз омухта шудааст, таъсири омилҳои физикию химиявиро ба дарачаи гидролизшавии крахмал ва ҷамъшавии моддаҳои редуксионӣ низ омухтан мумкин буд.

2. Дар автореферат ҳатогиҳои стилистикӣ ва имлогӣ мавҷуд мебошад.

Тақризи мудири кафедраи “Технологияи коркарди маҳсулоти кишоварзӣ”-и Донишгоҳи технологи ш.Ош, Ҷумҳурии Кирғизистон, н.и.т., Ирматова Ж.К. Тақриз мусбӣ аст. Эродҳои зерин дорад:

1. Барои муайян кардани арзиши ғизоии маҳсулоти тайёр арзиши аминокислотаи сафеда истифода нашудааст, зоро намуд ва микдори аминокислотаҳо арзиши биологии маҳсулоти ҳӯроквориро муайян меқунанд.

2. Дар автореферат дар бораи таркиби химиявии ашъёи ҳоми ҳурокворӣ баъзе маълумотҳо оварда нашудааст.

Тақризи декани факултети биология ва химияи Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Б.Фафуров”, н.и.х., дотсент Ҳакимхочазода С. Тақриз мусбӣ мебошад. Эрод надорад.

Тақризи мудири кафедраи “Технологияи маҳсулоти ҳӯрака”-и Донишгоҳи технологи ш.Алмато, Ҷумҳурии Қазоқистон, д.и.т., профессор Таева А.М. Тақриз мусбӣ мебошад. Эрод надорад

Тақризи профессори Донишкадаи иқтисодиёт ва хизматрасонии ш.Самарқанд, Ҷумҳурии Узбекистон, д.и.т., профессор Нормахматов Р. Тақриз мусбӣ аст. Эродҳои зерин дорад:

1. Дар реферат дар бораи таркиби аминокислотаҳои сафедаҳо маълумот дода намешавад, зоро арзиши биологии сафедаҳо бо таркиби аминокислотаҳо дақиқ муайян карда мешавад.

2. Инчунин маълум нест, ки қадом усулҳои муосир барои муайян кардани таркиби кимиёвии лубиё ва концентрати лубиёни ҳосилшуда истифода мешуданд.

3. Ҷадвали 2 дар саҳифаи 38 маълумот дар бораи таркиби карбон

ва сулфур оварда шудааст, маълум нест, ки чаро ин нишондиҳандаҳо муайян карда шудаанд.

Шўрои диссератсионӣ қайд мекунад, ки аз тарафи довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар асоси ичро кардани таҳқиқоти илмӣ:

Муайян карда шуд:

- таркиби химиявии лӯбиё ва тағиироти он ҳангоми коркард. Муқаррар шуд, ки ҳангоми сабзонидани донаҳои лӯбиё таркиби химиявии он тағиир ёфта, миқдори витамини В₁ ба ҳачми зиёда аз 20 маротиба, витамини В₂ ба ҳачми зиёда аз 33 маротиба, миқдори витамини С ба ҳачми 5 маротиба зиёд гардид, ки ин манфиати амалиётро нишон медиҳад. Инчунин баъди амалиёти сабзонидан қисми полисахаридҳо (коҳиш аз 35,3% то 33,3%) ба моносахаридҳо ва дисахаридҳо (афзоиш аз 2,5% то 3,3%) табдил ёфтанд, ки ин тасдиқунандаи хусусияти зудҳазмшавии маҳсулот мебошад.

- шароити оптималии коркарди лӯбиё. Муайян гардид, ки амалиёти таркунии лӯбиё ба муддати 3 соат дар оби ҳарораташ 25°C имконият дод, ки амалиёти пухтан кӯтоҳ шавад (15 дақиқа ба чойи 55 дақиқа) ва хушкунӣ (6 соат ба чойи 8 соат), маҳз аз ҳисоби коркарди кӯтоҳ дар ҳарорати гарм коҳиши витаминҳо кам гардид, яъне бо миқдори максималӣ нигоҳ дошта шуд;

-хосиятҳои физикӣ-химиявӣ ва технологияи концентрати лӯбиё. Концентрати истеҳсолшуда қобилияти обфурӯбарӣ (1,52г/г м.х.) ва варамкунии (коэф.варамкунӣ 4,6) баланд дошта, ин хосияти онро ба фоидай як қатор маҳсулотҳои ҳӯроки истифода бурда мешавад;

Коркард шуд:

- дар натиҷаи таҳқиқотҳои ичрошуда технологияи сабзонидан ва коркарди концентрати лӯбиё таҳия гардид. Усули истеҳсоли концентрат имконият дод, ки миқдори сафеда дар маҳсулот (миқдори сафеда 24,24%) назар ба миқдори он дар ашё (миқдори сафеда 22,86%) зиёд гардад, концентратсияи моддаҳои заҳрнок бошад (дар мисоли Cd то 280 маротиба ва Pb то 550 маротиба) паст карда шавад.
- технологияи истеҳсоли нон бо иловайи концентрати лӯбиё. Дар асоси натиҷаҳои бадастомада муайян шудааст, ки вояи муносиб 20% (аз массаи орди гандумин) концентрати лӯбиёро ташкил мекунад.

Пешниҳод карда шуд:

- бо мақсади осон кардани амалиёти пухтан ва хушкунии донаҳо, алалхусус донаҳои лӯбиё амалиёти таркунӣ ба муддати 3 соат дар оби ҳарораташ 25°C ичро карда шавад;

- барои афзун намудани таркиби сафедавӣ ва витаминии донаҳои лӯбииё сабзонидани онҳо дар ҳарорати 25°C ба муддати 48 соат ичро карда шавад.

- дар истеҳсоли нони қолибии функционалий ба таркиби дастуралами он 20% (аз массаи умумии орди гандумин) концентрати лӯбииё илова карда шавад.

Исбот карда шуд:

- иловаи концентрати лӯбииё барои беҳтар намудани хосиятҳои нони гандумин хизмат намуда, норасоии сафеда ва дигар моддаҳои арзишнокро бартараф менамояд, ба истеҳсолот маводи маҳаллии дастрас ва барои аҳолӣ маҳсулоти пурғизои ғанигардонидашуда пешкаш карда мешавад.

Аҳамияти назариявии таҳқиқот аз он иборат аст, ки:

- истифодаи ашёи таркиби химиявиаш бо моддаҳои фоидаовар ғанӣ, ки лӯбииё мебошад, дар Ҷумҳурии мо дар ҳамаи маҳалҳо парваришшаванда буда, маҳсулоти хом барои истеҳсоли концентрати пешкашшаванда дастрас аст ва он метавонад ҳалли муаммои норасогии ғизо ва таъмини афзоиши номгӯйи маҳсулот таъмин намояд, асоснок карда шудааст;

- дар натиҷаи таҳқиқи омӯзиши раванди сабzonидani лӯbииё muқarrar шуд, ки таркиби химиявии он тағиیر ёфта, миқдори витамини B_1 ба ҳаҷми зиёда аз 20 маротиба, витамини B_2 ба ҳаҷми зиёда аз 33 маротиба, миқдори витамини С ба ҳаҷми 5 маротиба зиёд гардид, қисми полисахаридҳо (коҳиҷа аз 35,3% то 33,3%) ба моносахаридҳо ва дисахаридҳо (афзоиҷа аз 2,5% то 3,3%) табдил ёфтанд, ки ин манфиати амалиётро нишон медиҳад ва тасдиқунандаи хусусияти зудҳазмшавии маҳсулот мебошад.

Аҳамияти амалии натиҷаҳои бадастовардаи довталаби дарёfti дараҷаи илмӣ аз он иборат аст, ки: тарзи муғиди истеҳсоли концентрат аз лӯbииёgi коркард шуда, мақсаднок будани истифодаи он дар технологияи нони функционалий исбот гардид. Дастралами истеҳсоли нон бо истифодаи концентрати лӯbииёgi коркард шуда бо нахустпантен тасдиқ карда шуд. Тарзи истеҳсоли концентрат аз лӯbииёgi ба барномаи таълимии кории фанни технологияи концентратҳои ҳӯрока дохил карда шуда, барои таълими донишҷӯёни зинаи бакалавриат ва магистратура истифода бурда шуданд.

Дар диссертатсия баён шудаанд:

- натицаҳои таҳқиқи таркиби химиявии лубиё то коркард ва баъд аз он;
- натицаҳои муайян кардани нишондодҳои физикӣ-химиявии лубиё ва концентрати коркардшуда;
- хосиятҳои реологӣ ва технологии маводҳои коркардшуда, аз қабили обфурӯбарии онҳо;
- усулҳои сабзонидан ва омода намудани концентрати лубиё;

Омӯҳта шудааст:

- раванди сабзонидани лубиё;
- ҷанбаҳои физикию химиявӣ ва технологии истеҳсоли концентрати лубиё;
- таъсири вояҳои концентрати лубиё ба хосиятҳои нони функционалий;
- ҷанбаҳои технологий истеҳсол намудани нони функционалий.

Муайян шуданд:

- таъсири сабзонидан ба таркиби химиявии лубиё;
- таъсири баъзе омилҳо ба раванди сабзонидани лубиё;
- нишондодҳои физикӣ-химиявӣ ва реологии концентрати лубиё;
- муҳимтарин нишондиҳандаҳои технологий концентрати лубиё.
- пастшавии миқдори металлҳои заҳрнок дар таркиби лубиё дар натиҷаи коркард.

Дар асоси натицаҳои бадастомада тавсияҳо пешниҳод гардианд:

- донаҳои тозакардашудаи лубиё дар таҷҳизоти шӯянда дар ҳарорати на зиёда аз 25 °C шуста шуда, дар анбори маҳсуси нигоҳдорӣ ба муддати 3 соат дар оби ҳарораташ 25 °C нигоҳ дошта мешаванд. Баъд донаҳо аз об озод карда шуда, ба муддати 48 соат дар ҳарорати 25 °C барои сабzonидan нигоҳ дошта мешаванд. Донаҳои сабzonidaшудаи лубиё амалиёти пухтанро мегузаранд, ки он дар муддати 15 дақиқа дар ҳарорати 98-100 °C пухта шуда, оби истифодашуда пурра аз тарафи донаҳои лубиёи сабzonidaшуда ҷаббида шуда, то ҳарорати 30 °C хунук карда мешаванд. Донаҳои пухта ба хушкунак равона карда шуда, дар ҳарорати 55-60 °C то ҳосилшавии намии 4-6% хушк карда мешаванд. Маҳсулоти хушкшуда майдо карда мешаванд. Усули коркардшудаи истеҳсоли концентрат аз лубиёи бо тарзи биологӣ коркардшуда имкон медиҳад, ки маҳсулоти хӯроквории функционалии дорои мазза ва бӯйи форам тайёр карда шаванд. Дар вақти истифода бурдани ин усул ҳусусиятҳои органолептикий маҳсулоти хӯрока беҳтар гардида, арзиши физиологии онҳо баланд мешавад.

- иловаи бамеъёри концентрати лўбиё ба таркиби дастуралмалии нони гандумин ба сифати маҳсулот таъсири манфӣ намерасонад. Маҳсулоти тайёр соҳиби натиҷаҳои хуб аз рӯи нишондиҳандаҳои органолептикӣ ва физикӣ – химиявӣ гардида, бо баробари ин дорои арзиши биологӣ ва ғизогии баланд шуданд. Маҳсулоти тайёр бо гуруҳи витаминҳо ва алалхусус бо сафеда ғаний гардид, ки чунин маҳсулотро бешубҳа ба вояи ғизогирии омма ва шахсони ниёзманди ин моддаи фаъоли биологӣ тавсия додан мумкин аст.

Баррасии эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ нишон дод, эътимоднокии маълумотҳои гирифташуда бо мувофиқои натиҷаҳои таҷрибавӣ бо назариявӣ ва инчунин нишондиҳандаҳои дар вакти тафтиши истеҳсолии натиҷаҳои асосии тадқиқот бадастовардашуда тасдиқ мегардад. Тадқиқотҳои илмӣ дар давраи солҳои 2019-2022 гузаронида шуда, натиҷаҳои асосӣ дар нашриётҳои ватаний ва хориҷӣ оварда шудаанд.

-назарияи матраҳгардида дар самти илмҳои техникий нишон медиҳад, ки тадқиқоти мазкур дорои аҳамияти назариявӣ ва амалӣ буда, ғояи илмии олим мебошад. Натиҷаҳои бадастомада гувоҳӣ медиҳанд, ки тадқиқоти гузаронидашуда мувофиқи мақсад буда, вазифаҳои гузошташударо пурра фаро мегиранд ва дар шароити имрӯза зарур мебошад;

-ақидаи муаллиф бо иттилооти омории **ғоя асоснок шудааст**, ки кори мукаммал ва ба итном расонидашудаи илмӣ мебошад;

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ аз ҷустуҷӯ ва таҳлили сарчашмаҳои адабӣ оид ба мавзӯи кори диссертационӣ, вазифагузорӣ ва ҳалли вазифаҳои гузошташуда, ташкили шароити мусоид барои гузаронидани пажуҳиш ва таҳлилҳо дар шароити озмоиши, таҳлили натиҷаҳои бадастовардашуда, ҷамъбасти мазмуни асосӣ ва хулосаҳои рисола иборат мебошад.

Диссертатсия масъалаҳои асосии мавзӯи зикршударо дар бар мегирад ва ба соҳаи илм мувофиқат мекунад, ки бо мазмуни худи рисолаи номзадӣ, тартиб ва пайдарпайи пешниҳоди мавод, кушодани монеаҳо, ба хулосаҳои зарурӣ дақиқ карда шудааст ва натиҷаҳои ба даст овардашуда ҳолати воқеии равандро тасдиқ менамояд.

Шӯрои диссертационӣ ба чунин хулоса омад, ки мутобиқи «Тартиб додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ» Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №267 аз 30.06.2021 диссертатсияи Раҳимова Мунзифа Анваровна кори анҷомёфтаи илмӣ, таҳассусӣ, ба шиносномаи ихтиносос

мувофиқ мебошад, ки ҳалли масъалаи муҳим ва фарогири аҳамияти баланди илмиро дорост. Натиҷаҳое, ки муаллиф ба даст овардааст, эътимодноканд, хулосаҳо ва тавсияҳо асоснок мебошанд.

Дар ҷаласаи Шӯрои диссертатсионӣ аз 21.11.2023 қарор қабул карда шуд, ки Раҳимова Мунзиға Анваровна сазовори дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯйи ихтисоси 05.18.01 – Технологияи коркард, нигоҳдорӣ ва коркарди хӯшагиҳо, лӯбиёгиҳо, маҳсулоти ғалладона, мевагиу полезӣ ва ангурпарварӣ мебошад.

Дар овоздиҳии пинҳонии Шӯрои диссертатсионӣ аз шумораи умумии 15 нафар аъзоёни шӯро 12 нафар иштирок доштанд, аз рӯйи ихтисос 5 нафар, аз инҳо 3 нафар докторони илм ва 2 нафар номзадҳои илм аз рӯйи ихтисос дар ҷаласа иштирок намуданд, ки аз он тарафдор 12 нафар, зид нест, бюллетенҳои беэътибор нест.

Дар асоси ҳимояи диссертатсия ва натиҷаҳои овоздиҳии пинҳонӣ (протоколи №1 ҷаласаи комиссия ҳисобӣ) Шӯрои диссертатсионӣ 6D.KOA-050.

ҚАРОР МЕКУНАД:

Ба КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад, ки Раҳимова Мунзиға Анваровна сазовори дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯйи ихтисоси 05.18.01 – Технологияи коркард, нигоҳдорӣ ва коркарди хӯшагиҳо, лӯбиёгиҳо, маҳсулоти ғалладона, мевагиу полезӣ ва ангурпарварӣ дониста шавад.

Раиси Шӯрои диссертатсионӣ,
д.и.т., дотсент



Гафаров А.А.

Котиби илмии
шӯрои диссертатсионӣ,
дотсент



Икроми М.Б..

